



ФУРӯғи Фирдавсӣ

8 декабря соли 2021.
№ 9-10 (182-183)

Зи дилҳо ҳама кина берун кунед,
Ба меҳр андар ин кишвар афсун кунед.

Фирдавсӣ



НАШРИЯИ ИТТИЛООТИЮ ФАРҲАНГИИ МАҶОМОТИ ИЧРОИЯИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ НОҲИЯИ ФИРДАССИИ ШАҲРИ ДУШАНБЕ

МАЧЛИСИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН



30 ноябр таҳти раёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомали Раҳмон мачлиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. Дар кори мачлис нахуст оид ба ҷараёни иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Нақшан чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021” ҳисоботи вазири кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода шунида шуд.

Таъқид гардид, ки барои тақвият бахшидан ба рушди соҳаи кишоварзӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва ҷалби бештари сар-

моя ба комплекси агросаноатии ҷумҳурӣ бо иқдоми Пешвои миллат мұхтарам Эмомали Раҳмон аз тарафи Ҳукумати кишвар як қатор имтиёзҳои тарифио андозӣ пешниҳод гардид. Дар асоси кодексҳои андоз, гумруқ ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021” барои соҳаи кишоварзӣ 14 имтиёзи фискалӣ пешбинӣ шудааст, ки ин зиёда аз 13 физи шумораи умумии имтиёзҳои давлатиро дар бар мегирад.

Дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда, воридоти сармояи умумии хориҷӣ ба соҳа дар соли 2020 афзоиш ёфта, он нисбат ба соли 2019 16, 9 миллион доллари американӣ зиёд гардид. Дар соли 2020 воридшавии сармоягузории мустақим дар соҳаҳои парвариши зироат, сабзавоткорӣ, бобпарварӣ 11,3 миллион доллари американӣ ва

парвариши парандаг 285 ҳазор доллари американӣ ташкил дод.

Дар баробари ин дар давоми солҳои 2019-2021 барои рушди соҳаи кишоварзӣ аз буҷети давлатӣ дар доираи барномаҳои соҳавӣ 74, 5 миллион сомонӣ ва тарикӣ лоиҳаҳои сармоягузории давлатии хориҷӣ 66,7 миллион доллари американӣ равона гардидааст.

Президенти мамлакат мұхтарам Эмомали Раҳмон вазорати кишоварзӣ, вазорату идораҳо ва ташкилотҳои даҳлдорро вазифадор карданд, ки барои иҷрои пурраву самараноки нақшан чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххасро амалӣ карда, аз натиҷаи корҳо ба Ҳукумати мамлакат мөълумот пешниҳод намоянд.

Сипас, дар кори мачлиси

Ҳукумати кишвар лоиҳаҳои як қатор қонунҷо, аз ҷумла Дар бораи лоиҳаи Қонуни конституціонии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйир ба Қонуни конституціонии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маҷомоти адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Дар бораи лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи рӯзҳои ид”, Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ворид намудани тағйир ба Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва Дар бораи пешниҳоди хулосаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии

Тоҷикистон “Дар бораи кумаки башардӯстонаи байнамилалӣ” мұхокима гардида, барои баррасӣ ба Мачлиси намояндағони Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд.

Дар мачлиси Ҳукумати кишвар ҳамчунин масъалаҳо Дар бораи Барномаи рушди китобхонаи миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2027, Дар бораи Барномаи рушди футбол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026, Дар бораи Комиссия оид ба назорати содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Дар бораи Тартиби назорати давлатӣ дар самти таъмини оби нӯшоқӣ ва рафъи обҳои партов ва Дар бораи Тартиби танзими давлатии ташаккули заҳираи ашёи хом ва таъмини корхонаҳои коркард бо маҳсулоти кишоварзӣ мұхокима гардида, ҳисботи шахсони масъул шунида шуд.

Дар охирин кори мачлиси Ҳукумати кишвар Президенти мамлакат мұхтарам Эмомали Раҳмон барои иҷрои супоришҳои мачлиси навбатӣ, дастурҳои қаблии Сарвари давлат зимни сафарҳои корӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат додашуда, иҷрои босифати нақшан даромади буҷети давлатӣ, таъмини нақшан корҳои ободонӣ, вусъати корҳои киши тирамоҳӣ, дар сатҳи баланди ташкилий гузарондани мавсими тирамоҳӯ зимиштони солҳои 2021-2022, таъмини аҳолӣ бо барқу гармӣ, ҷамъоварӣ ва заҳираи коғии маводи ҳӯрокворӣ ва корҳои созандагӣ, ба роҳбарияти Маҷомоти иҷрои ҳоқимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту муассисаҳои давлатӣ супоришҳои мушахҳас доданд.

ЧАШНИ «Рӯзи Парчам» ДАР НОҲИЯ



— ноябр соли равон дар тоҷори Гимназияи №4 –и ноҳия баҳшида ба ҷаҳни «Рӯзи Парчам» ҷорӣ мекард.

Дар ҷорӯи Раиси ноҳия Фатҳиддин Усмонзода, занони собиқадор Рафиқа Мусоева, Рӯқия Курбонова, кормандони дастгоҳи Раиси ноҳия ва роҳбарони ташкилоту муассисаҳои қаламрави ноҳия ширкат доштанд.

Фатҳиддин Усмонзода дар сухани табриқотии худ моҳият ва муҳимияти парчамдориро аз таърихи давлатдории тоҷикон баён намуда, ҳозирин ва сокинони ноҳияро ба ин рӯзи таъриҳӣ табрику таҳният гуфт.

Сипас, Рафиқа Мусоева аз таърихи қабули Парчами давлатӣ, ки дар Иҷлосияи таърихии 16 –уму

Шӯрои Олии мамлакат қабул гардида буд, суханронӣ карда, лаҳзаҳои хотирмонро ба ҳозирин нақл кард.

Инчунин, Рӯқия Курбонова, собиқмуовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз хотираҳои худ ва хизматҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти мамлакат мұхтарам Эмомали Раҳмон дар поягузории сулҳу ваҳдат ва бунёди давлати миллӣ суханронӣ карда, саҳми Пешвои муazzами миллат, мұхтарам Эмомали Раҳмонро дар назди таърихи мусоир гаронаршиш ҳонд.

Сипас, ҳунармандони шинохта бо барномаи ҷолиб хотира ҳозиринро шод гардониданд.

Рӯзи Парчами миллӣ хеле хотирмон истиқбол гирифта шуд.

М. Шарифӣ

“КОНСТИТУСИЯ - БАХТНОМАИ МИЛЛАТ” ТАЧЛИЛИ РӮЗИ КОНСТИТУСИЯ ДАР ПОЙТАХТ

6 ноябр бо ташаббуси мақомоти икроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар амфитеатри Муассисаи давлатии “Боғи фарҳангиву фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ” ба ифтихори 27-умин солгарди Рӯзи Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ таҳти увони “Конститутсия-бахтномаи миллат” баргузор гардид.

Дар чорабинии мазкур нағояндагони мақомоти икроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорату идораҳо, масъулини соҳторҳои шаҳриву ноҳияӣ, нағояндагони васоити аҳбори омма ва сокинони срабанди пойтаҳт ширкат доштанд.

Наҳуст мувонини Раиси шаҳри Душанбе Мавсума Муинӣ ҳамаи сокиноно аз номи Раиси шаҳри

Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалий ба муносабати Рӯзи Конститутсиия таҳният гуфта, ҳамчунин изброз намуд, ки аҳамияти таърихии ин санади асосии меъерию ҳуқуқӣ, ки сиёсати давлати ҳуқуқҳои шаҳрвандонро дар тамомии ҷанбаҳои ҳаёт мӯқаррар нағудааст, ниҳоят бузург мебошад. Аз қабули наҳустин Конститутсиияи Тоҷикистони соҳибистиқпол, ки он замон кишвар дар вазъияти бисёр мураккаби сиёсӣ қарор дошт, 27 сол пур мешавад. Дар ин давраи начандон зиёди таъриҳӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии хирадмандонаи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон бадастовардҳои баланди сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ноил гардид. Роҳи интиҳобкардаи Пешвои дурандешу

захматпеша, ин эъмори ҷомеаи ҳуқуқбунёд, демократӣ ва дунёи мувофиқи иродай кулии мардум мебошад. Ба шарофати сиёсати пешгирифтаи ин абармард дар мамлакат сулҳу субот ва вахдати комил таъмин гардид, ки имрӯз таҳқим ва ҳифзи онҳо қарзи шаҳрвандии ҳар фарди ҷомеа ба шумор меравад.

Конститутсиия ҳамчун муҳимтарин омили таъмини истиқтоли миллӣ ва яқпорчагии кишвар тағйирназар будани



шакли идораи ҷумҳури, тамомияти арзӣ, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунёӣ ва иҷтимоӣ давлатро кафолат дода, ҳалқи Тоҷикистонро сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ эътироф намуд.

Бисту ҳафт соли амали Кон-

ститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон собит соҳт, ки қонуни асосии зиндагии давлати ҷомеаи мазкур имтиҳони ҷиддӣ ҳаёт гузашт ва дурустии мақсаду вазифа ва арзишҳо, ки Конститутсиия ба онҳо асос ёфтааст, исбот гардид. Натиҷаи ҳамин дастовардҳои конститутсионист, ки имрӯз дар мамлакат сулҳу субот ва вахдати комили миллӣ пойдор мебошад ва ҳалқи Тоҷикистон бо ҳисси баланди ватандустӣ ба ободиву созандагии сарзамини соҳибишиқполи худ машғул аст. Имрӯз сокинони кишвари мазкур имтиҳони ҷиддӣ ҳаёт гузашт ва давлати соҳибиҳтиёр мебошад, Конститутсиияи ҷавобӣ ба орзуҳои мардумӣ доранд ва дар фазои сулҳу оромӣ, суботи комили сиёсӣ ва вахдати миллӣ зиндагӣ мекунанд.

Дар фарҷоми чорабинӣ баҳри болидоҳотирӣ сокинону меҳмонони пойтаҳт барномаи фарҳангии саршор аз таронуми ватану истиқтол, ки аз ҷониби ҳунармандони ҷавону умедбахш таҳия гардида буд, пешкаши ҳозирин гардонида шуд.



ИТТИЛОИЯ

Мақомоти икроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади ба талаботи меъмorioи шаҳрсозии мусоир мувофиқ намудани кӯчаҳои Н.Қарабоев, Абайи ноҳияи Фирдавсӣ ва А. Ҷомии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, таъмини ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт дар ин роҳҳо ва танзими давлатии савдо бо қарор аз 24 ноябр соли 2021 фаъолияти бозор, нуқтаҳои фурӯш ва хизматрасонии Чамъияти дори масъулияти маҳдуди «Султони Қабир», Чамъияти дори масъулияти маҳдуди «Файзи Сайд»-«Осиё» ва гирду атрофи он дар ноҳияи Фирдавсӣ, ҳамчунин маркази савдои «Мадад» воқеъ дар кӯчаи А. Ҷомии ноҳияи Сино аз 1 марта соли 2022 боз дошташуда, минбаъд бо тартиби муқарраргардида фаъолияти соҳибкорон дар дигар маҳал ҷойигар карда мешаванд.

Тазаккур бояд дод, ки бунёди шаҳраки тиббӣ, марказҳои солимгардонӣ бо минтақаи сабзазоркунии истифодай умум ҳанӯз дар нақшаи генералии шаҳри Душанбе дар соли 1983 таҳия ва тасдиқ шуда буд.

Иқдоми мазкур бо мақсади тадбиқи бомароми нақшаи генерали ва амалий намудани ҳадафҳои иҷтимоӣ ҷиҳати таъмини шароити мусоид ба сокинони пойтаҳт ва бунёди иншоотҳои тандурустиву солимгардонӣ роҳандозӣ мегардад.

Тартиботи ҷамъиятий дар шаҳри Ҳоруғ пурра ба эътидол оварда шуд

Гирдиҳамои ғайриқонунӣ, ки бъаъди нисифирӯзии 25 ноябр дар шаҳри Ҳоруғ аз тарафи бъаъзе гурӯҳҳои манфиатдор оғоз шуда буд, соати 20:00-и 28 ноябр соли ҷорӣ қатъ карда шуд, ҳабар медиҳад АМИТ «Ховор» бо истинод ба маркази матбуоти Ситоди байниндоравии таъмини амният ва тартиботи ҷамъиятий дар ВМКБ. Дар изҳороти Ситоди мазкур, ки 28 ноябр пахш гардид, гуфта мешавад:

Маъсаҳои мавриди назар дар доираи салоҳияти мақомоти Прокуратура дар ҳамкорӣ бо нағояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, тибқи қонунгузории ҶТ, санҷиш, арзёбӣ ва ҳаллу фасл карда мешаванд.

Тартиботи ҷамъиятий дар шаҳри Ҳоруғ пурра ба эътидол оварда шуд.

Фаъолияти нақлиёти ҷамъиятий дар хиёбони марказӣ ҳам ба низом даромад.

Нуқтаҳои савдо ва хизматрасонии майшӣ тибқи речаяи муқарраршуда кори худро идома дода истодаанд.

ТАҚВИЯТИ ФАЪОЛИЯТИ ДАСТАЧАМҶОНА, ҔИҲАТИ ТАЪМИНИ ПЕШРАФТИ БОСУБОТИ ПОЙТАХТ



6 декабря соли равон дар Филармонияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Ақашариф Ҕураев бо ташабbusи мақомоти икроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Агентии назорати маводи нашъавари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқоти нағояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи пойтаҳт бо фаъолон донир гардид.

Мақсад аз баргузории мулоқот татбиқи босамари бандҳои Стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашъавари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 марта соли 2021, №145 тасдиқ шудааст, инчунин таъмини иҷрои дастуру супоришиҳои Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон ва Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалий оид ба баланд бардоштани одоби шаҳрнишинӣ ва маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, баррасии сатҳи ҳуқуқвайронкуниву ҷинояткорӣ, шомилгардии наврасону ҷавонон ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои пешгирий ва профилактикаи ҳамчунин таъмини амнияту тартиботи ҷамъиятий, ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандон маҳсуб мейёбад.

Дар чорабинӣ кормандони масъули соҳторҳои дастгоҳи Раиси шаҳр ва мақомоти икроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, нағояндагони табақаҳои гуногуни ҷомеа, аз ҷумла занон, ҷавонон, варзишгарон, ҳодимони дин, раисони шаҳраку маҳаллаҳо, кормандони соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, фаъолон, нағояндагони мақомоти марбути корҳои дохилӣ, прокуратура, суд, амният ва дигар ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқи тартиботи иштироқ доштанд.

Ҷаласаро мувонини Раиси шаҳри Душанбе Мавсума Муинӣ ифтитоҳ намуда, дар самти татбиқи амалии нишондодҳои паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2021, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, “Дар бораи танзими анҷана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон сухан кард. Мавсүф аз ҷумла қайд кард, ки мақомоти икроияи ҳокимияти давлатии



шаҳри Душанбе масъалаҳои таъмини зиндагии сазовор барои ҳар як сокини пойтаҳт, ғамхории васеъ нисбат ба ҳар як қишири ҷомеа ва риояи ҳуқуқи озиҳои ҳар як сокини пойтаҳтро дар меҳвари фаъолияти худ қарор дода, ҷиҳати ҳалли онҳо тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда истодааст.

Дар воҳӯрӣ ҳамзамон роҳбарияти Агентии назорати маводи нашъавари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсатҳои Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри Душанбе, Комиссариати ҳарбии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он перомуни баланд бардоштани одоби шаҳрнишинӣ ва пешгирии фарҳангӣ бегонапарастӣ, нашъамандӣ, терроризму ифтиҳарӣ миёни сокинони пойтаҳт, муноқишаҳои гурӯҳӣ миёни наврасону ҷавонон, дар рӯҳияи инсондустӣ, ифтиҳори ватандорӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ ба камол расонидани насли наврас, ҷалби ҷавонони синни даъват ба хизмати ҳарбӣ, омодабошии ҷавонон ба ҳимояи марзу буими кишвар ва тақвияти фаъолияти дастаҷамъонаю аҳлона ҷиҳати боз ҳам сарсабзу обод гардонидани диёр, анҷом додани корҳои созандагиву бунёдкорӣ, ҳайрӣ эҳсонкорӣ, таъмини пешрафти босуботу бемайлон, таҳқими вахдати миллӣ, истиқололияти давлатӣ, сулҳу суботи кишвар баромад намуданд.

Зимни мулоқот баромадкунандагон оид ба дастоварду комёбиҳои сокинони пойтаҳт дар самтҳои муҳталиф дар 30 соли Истиқололият, баҳусус солҳои оҳир сухан карда, ба мақсади пешрафти босуръату босифатонаи пойтаҳт – шаҳри Душанбе, амалинамоии муроҷиатномаи Раиси Маҷлиси вакилони ҳалқи шаҳри Душанбе, Раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалий дар бобати ба “шаҳри сабз” ва “шаҳри гулҳо” табдил додани пойтаҳти ватани маҳбубамон-шаҳри Душанбе таҳти роҳнамоиҳо бевоситаи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон, ки зимни мулоқоташон бо фаъолони пойтаҳт ҳанӯз санаи 15 февраля соли 2017 баён доштанд, ҳозиринро ба фаъолияти содиқонаву самимонаи ва саҳмгузорӣ дар рушду муарриғии он дар арсаи ҷаҳон даъват ба ҳимояи марзу буими кишвар даъват ба ҳимояи марзу буими кишвар.

Дар фарҷоми мулоқот миёни маърӯзачиён вишироҳдорони ҷамъомад мубодилаи афкори судманд сурат гирифт.

Рӯзномаи «Фурӯғи Фирдавсӣ» ягона нашрияни иттилоотии ноҳия мебошад, ки аз дастовардҳои замони истиқлолияти давлатӣ ва навонии рӯз сокинони ноҳияро оғоҳ месозад.

Рӯзнома дар арафаи ҷаҳони 10-умин согларди истиқлолияти давлатӣ, 8 сентябри соли 2001, рӯи нашр баромад. Он замон Маҳмадалӣ Зокирович Гулов ба ҳайси раиси ноҳия фаъолият мекарданд ва дар як сӯҳбат пешниҳод карданд, ки хуб мешуд ноҳия рӯзномаи худро дошта бошад.

Маҳмадалӣ Зокирович, ки худ як марди фарҳангӣ буданд ин пешниҳодамро бо ҳушнудӣ қабул карданд ва гуфтанд, ки ҳуҷҷатҳои рӯзномаро омода созем. Он вақт ноҳия номи «Марказӣ»-ро дошт ва гуфтанд, ки номашро пешниҳод на-

андешаҳои табрикотии худро барои рӯи нашр баромадани рӯзномаи пешниҳод мекарданд. Устодон Абдуқодир Маниёзов, Соҳиб Табаров, Салими Ҳатлонӣ ва ҷонд нафар аз роҳбарони корхонаҳои саноатии ноҳия низ андешаҳои худро пешниҳод мекарданд.

Дар вақти саҳифабандӣ, бо навбат (аз рӯи тартиби корӣ) саҳифаҳоро ҷо ба ҳардем рӯзномаи нашр шуд. Як нусхагӣ ба ҳамаи онҳое, ки сӯҳбати табрикотии нашр шуда буд дастрас кардад. Аз ҷумла ӯзбекӣ Табаров.

Ду рӯй бâъд аз нашр назди Маҳмадалӣ Зокирович даромадаму хостам аз Раис пурсам, ки чӣ андеша дорад. Маҳмадалӣ Зокирович моро хуб қабул карданду гуфтанд, ки «Ҷура рӯзномаатро мебандем!»

Ҳайрон шудам ва пурсидам, ки ҷаро? Маҳмадалӣ Зокирович гуфтанд, ки

маро қабул кард. Каме ҷон дар баданам даромад. Зоро медонистам, ки устод бисёр саҳтири ҳастанду рӯи рост камбудии одамро мегӯяд. Доимо бе парда ҳарф мезандад ва мунақидест, ки барои беҳбудии кор сӯҳбат мегӯяд. Агар қасе аз мактаби устод Соҳиб Табаров баҳра бурда бошад опилими ҳубе шудааст.

Ҳаминтавр бо устод ҳеле сӯҳбати тӯлини ҳам кардем ва ба қавле бо ҳам «обед» ҳам кардем. Зоро ҳамсаражон бисёр зани меҳруbon буданду меҳмонро гурусна гузел намекарданд.

Хулоса, устод Соҳиб Табаров ба Маҳмадалӣ Зокирович занги зада, гуфтанд, ки «Маҳмадалӣ мухарriрат бачаи хуб будааст ва иҷозат те, ки минбаъд рӯзномаатро чоп кунад!» ва ба ман таъкид карданд, ки ҳар як шумораи рӯзномаатро ба ман дастрас мекунӣ!

Рӯзнома мо 20 ои наи ноҳия аст - сола шудем

моед. Ман бо ҷонд нафар дӯстонам барои рӯзнома ном мечустем ва якчанд пешниҳодҳо низ пайдо шуд. Миёни номҳои зиёд Раиси ноҳия Маҳмадалӣ Зокирович номи «Паёми Марказӣ»-ро интиҳоб карданд.

Онсолҳо Руқия Атоевна Қурбонова ба ҳайси мувонуни Раиси ноҳия фаъолияти дошт ва ба муаллима гуфтам, ки гап-гап аст номи ноҳияҳои пойтакт ӣваз шавад ва моро минбаъд зарур меояд, ки номи рӯзномаро дигар намоем, зоро номи «Марказӣ» аз байн меравад.

Муаллима гуфтанд, ки чӣ бояд кард?

Гуфтам, ки Раис аз олимон ва шахсони фарҳангӣ киро эҳтиром мекунад.

Руқия Атоевна гуфтанд, ки Раис нисбати Абдуқодир Маниёзов ва Соҳиб Табаров эҳтироми зиёд дорад. Рӯзи дигар назди устод Абдуқодир Маниёзов рафтам ва устодро дар утоқи кориаш ёфтам. Ҳудро шинос кардам ва матлабамро фаҳмонидам.

Гуфтанд, ки Раис ҳудаш ягон пешниҳод надорад?

Гуфтам, ки дорад ва меҳоҳад номашро «Паёми Марказӣ» гузорем. Вале, имконият аст, ки номи ноҳия дигар шавад ва онҳо рӯзнома ҳам бояд тағири ном кунад.

Устод каме ҳандиданду ин ду мисра шеърро қироат карданд:

**Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст,
Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст.**

Устод пешниҳод карданд, ки ё «Анис» ва ё «Фурӯғ»-ро интиҳоб намоед ва луғатеро аз ҷононаш гирифта, маъни ин ду қалимаро ба ман шарҳ дод ва ман ибораи «Фурӯғ»-ро интиҳоб кардам.

Устод гуфтанд, ки интиҳоби беҳтарин кардед ва аз устод ҳоҳиш кардам, ки ба Раиси ноҳия занги зананду ҳамин номро пешниҳод намоянд.

Ҳаминтавр устод Абдуқодир Маниёзов бо Маҳмадалӣ Зокирович занги зада, номи рӯзномаро пешниҳод карданд ва «Фурӯғ» чун номи рӯзнома қабул шуд.

Барои ман номгузории рӯзнома як хотираҳои ачиб низ дорад.

Собиқ вазiri фарҳанги Ҷумҳури Тоҷикистон Абдураҳим Раҳимов (руҳашон шод бод) низ ҷонд пешниҳод карданд ва гуфтанд, ки боз номи муносибе фикр мекунанд. Баъди ҷонд рӯз ҳуҷҷатҳои бақайдигарии рӯзномаро гирифта, назди Вазир даромадам ва он кас гуфтанд, ки номи рӯзномаро ҷой қабул кардед?

Гуфтанд, ки «Фурӯғ» ва Вазир ҳеле ҳушқабул карданду ба масъулини вазорат супориш доданд, ки рӯзномаро бо ҳамин ном ба қайд гиранд.

Ҳаминтавр, рӯзнома 8 сентябри соли 2001 рӯи нашр баромад. Чун анъана бояд якчанд нафарони донишманду обуруманд



рӯзномаат ба устод Соҳиб Табаров маъқул нашудааст ва рафта дилашро мейёбӣ, вагарна ўстод бисёр норозӣ шудааст. Каме бо Маҳмадалӣ Зокирович сӯҳбат кардаму ҳадафи эътирози ўстодро фаҳмидам.

Рӯзи дигар роҳи ҳонаи ўстод Соҳиб Табарово пеш гирифтам ва медонистам, ки ўстод ангури тойфӣ ва ҷони гармро нағз мебинанд. Аз рӯҳ 2 қянгури тойфӣ, 1 дона «хлеби сиёҳ» ва боз 2 дона ҷони чапотӣ, ки қишлоқ оварда будам гирифта, ба аёдати ўстод рафтам. Интизор будам, ки мумкин ўстод ҷанҷолам кунад. Ҳушбахтона баръакси андешаҳои ҳамсари ўстод, ки ҳеле занӣ меҳруbon буданд дарро қушода, ба ҳона тақлиф карданд. Ба меҳмонҳонаи ўстод гузаштам ва ба қавле сари сузан нишастам.

Аз утоқи кориашон овози ўстод баромад ва аз ҳамсаражон пурсиданд, ки меҳмон омад?

Янга гуфтанд, ки - ҳа, бачаи ҳудамон-Мирзошириф аст!

-Ҳа, омад? -гуфта, боз пурсиданд. Барои Шумо ангуру ҷони гарм оварда-аст-гуфта, янга тарафи ман каме табассум карданд.

Фикр кардам, ки ин маъни онро дорад, ки ҳаҷли ўстодро каме паст мекунад ва ҳаминтавр ҳам шуд.

Устод рӯзнома дар дасташ ба меҳмонҳонаи даромаду табассуме дар лабонашро эҳсос кардам ва ҳеле гарм

маро қабул кард. Каме ҷон дар баданам дарomad. Зоро медонistam, kи ustod biser sahthir ҳastandu rӯi rost kambuđii odamo megeӯyad. Doimо bе parda ҳarfi mезандad va munakidest, kи baroī sababi nashr shud mегӯyad. Agar қasе аз maktabi ustod Soҳib Tabarov baҳra burda boшad opili ҳube shudaast.

Ҳамintavr bo ustod ҳele suҳbat tūloni ҳam kardeм va ba қavle bo ҳam «obed» ҳam kardeм. Zoro ҳamsarašon biser zani meҳrubon budandu meҳmonro gurusna gusel namekarde.

Xullosa, ustod Soҳib Tabarov ba Maҳmadaли Zokirovich zangi zada, guftanد, kи «Maҳmadaли muхarrirat bachei xub будаast va iҷozat te, kи minbaъd rӯznomoatrop chop kuned!» va ba man taъkide karde, kи ҳar як shumora rӯznomoatrop ba man dastras mekunӣ!

samim ҳsuhbat karde, kи: «Manu Shumо қariб ҳamnom будаем va fikr mekunam ojanدا jaqigarro naғz mefaҳmem. Rostӣ, man simoi Shumо digarxeltar tassavur mekarde. Ammo xub shud, kи digar budae. Man bavarӣ doram, kи Shumо bo man ҳamkor meşawed!»

Hulplas, mo jaqigarro faҳmidem man az paor ҳsudam. Dar muddati yak ҳaftha mavodxo omoda shudandu to rӯi ҷalasai mashvaratiash rӯznomo nashr shud (in rӯzi seshanbe bud). Dar mashvarat ba man raҳmat guftandu boz sупoriш doddand, kи to rӯi chumъai ҳammin ҳaftha (baroī Ichnosiai Maҷlisi vakiiloni xalq noҳia) nashiри digari rӯznomaro omoda namoyam. Rostӣ barioi khamar dastar dard, kи naғz rӯznomo koris oson nabud, kи man kamtar duvilagai ҳam karde. Lekin Sami Шariif ҳele chiddi suporiш doddand va guftand, kи «Man az Shumо bavarӣ doram!»

Barioi aҳli қalamkaш suҳhani xuhbe behxarin қuvvatu ilhom ast va inro man dar ҳaёт bo ӯ eҳsos karde. Ҳamagai yak rӯi imkonii mavod gird ovardan doшtam va tamomi shab koh narafat, maқolaҳoro omoda karde (agar taъrif ҳisob nakuнed, ҳudam ҳam bavarӣ nadoshat).

Rӯznomo rӯzi digar to begox nashr shudu boloi misi Raис guzoшtam. Rostӣ ҳele xursand shudandu barodarvori maro ba ouғash kashiда, boloi kitfam zada -«Man dar eҳsos nisbati Shumо xato nakaрадam. Aknun tu bo man ҳamkor ne, doda мешawib!» - guftand.

Xub guftam va mo ҳele samim ҳor mekardeм va imrӯz ҳam nisbatash chun doda arç meguzoram va ҳamema duo mekunam, kи chunin ҷavonmaron ҳamema paҳlui Sarvari davlat va namoyanda ӯ boшand.

Davrai duyuomi az faъoliyat mondanii rӯznomo (hamagai 3-4 moҳ) ba roҳbari Файзуллоҳon Isupov rost meoyad. Baъdi du se nashiри rӯznomo F. Isupov nisbati nabudani mablaғ dar bučai noҳia maro ogoҳ karde, kи man dubora az kor raftam. Baъdi du se moҳ Raисi shahri Dushanbe muҳtaram Maҳmadsaid Ubaidulloev az nashr nashudani ягона rӯznomo noҳia viy ogoҳ meёbadu dar yak ҷalasasi Fajzulloҳon Isupovro saҳt sarzaniш mekunad.

Baъdi in yak rӯi tasodufan bo Fajzulloҳon Isupov voxhurdem va guftand, kи chand rӯz boz maro mekoband.

Чаро nazdam naomadi?-gufta pursidand. Ҷанд rӯz boz turu интизорам.

Guftam, kи Raис daрак nadoram!

Fajzulloҳon Isupov sarasho chunbiniy zeri lab bo ҳudash bo қavle gur-gur karde. «Inҳo kai odam mešuda boшand?».

Kame andesho karde, maқsadaшo baen doшt, kи doda man xato karde, kи nisbati Shumо belparvoi karde, kи xoҳish namudand, dar nashiри rӯznomo bo ӯ ҳamkor namoyam.

Ҳamintavr boz rӯznomo nashr shud va novobasta az mukhilotxoi minbaъda to ba imrӯz rasidem.

Янне, dar in du davra man natawoni-stam rӯznomaro binobari sababi moliajib rӯi nashr ovaram va az kor raftam. Vale, fikr mekunam, kи in bo aibisi Raисi noҳia nabud. Bâzân «intriga»-xoi (bâz-e) nafaroni masъul metawonad хотiri mo eҷodkoron roxira sosedu sababi korro partoftanam shawad.

Bo Raҳmatullo Tabarov munosibati xub doшtem va ҳamema daстgir ҳemkarde, kи dora arz shud rӯznomo chop kuned. Rӯznomo dar davomi 20 soli umri xud du marotiiba az nashr mondaast. Bori avval dar davrai roҳbari Raҳmatullo Tabarov, kи du sol rӯi nashr shud rӯznomo boz 4-5 moҳ zamoni roҳbari Fajzulloҳon Isupov.

Yanne, dar in du davra man natawoni-

stam rӯznomaro binobari sababi moliajib rӯi nashr ovaram va az kor raftam. Vale, fikr mekunam, kи in bo aibisi Raисi noҳia nabud. Bâzân «intriga»-xoi (bâz-e) nafaroni masъul metawonad хотiri mo eҷodkoron roxira sosedu sababi korro partoftanam shawad.

Bo Raҳmatullo Tabarov munosibati xub doшtem va ҳamema daстgir ҳemkarde, kи dora arz shud rӯznomo chop kuned. Rӯznomo dar davomi 20 soli umri xud du marotiiba az nashr mondaast. Bori avval dar davrai roҳbari Raҳmatullo Tabarov, kи du sol rӯi nashr shud rӯznomo boz 4-5 moҳ zamoni roҳbari Fajzulloҳon Isupov.

Soli 2005 -um bo amri takdir Sami Шariif Raисi noҳia tâyin shudur ba rӯznomo ҳaёт durbor xâshed.

Samim Shariif baъdi du se rӯzi faъoliyati korisagox ogoҳ eftaast, kи dar noҳia rӯznomo noҳia viy fikr mekunam, kи in bo aibisi Raисi noҳia nabud. Bâzân «intriga»-xoi (bâz-e) nafaroni masъul metawonad хотiri mo eҷodkoron roxira sosedu sababi korro partoftanam shawad.

Bo Raҳmatullo Tabarov munosibati xub doшtem va ҳamema daстgir ҳemkarde, kи dora arz shud rӯznomo chop kuned. Rӯznomo dar davomi 20 soli umri xud du marotiiba az nashr mondaast. Bori avval dar davrai roҳbari Raҳmatullo Tabarov, kи du sol rӯi nashr shud rӯznomo boz 4-5 moҳ zamoni roҳbari Fajzulloҳon Isupov.

Bo Raҳmatullo Tabarov munosibati xub doшtem va ҳamema daстgir ҳemkarde, kи dora arz shud rӯznomo chop kuned. Rӯznomo dar davomi 20 soli umri xud du marotiiba az nashr mondaast. Bori avval dar davrai roҳbari Raҳmatullo Tabarov, kи du sol rӯi nashr shud rӯznomo boz 4-5 moҳ zamoni roҳbari Fajzulloҳon Isupov.

Achibash in bud, kи ū bo man ҳele

Mirzo Shariif Shariifov – sarmuҳarriри rӯznomo

ОМӮЗГОР ЧУН ШАМЪ МЕСӮЗАДУ РОҲИ ШОГИРДОНРО МУНАВВАР МЕСОЗАД



Фаъолияти мөхнатиашро аз МТМУ №11-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ оғоз карда, солҳои 2006-2007 муовини директори МТМУ №53 кор кардааст. Солҳои 2007-2008 бошад муовини директори кӯдакистони №3, солҳои 2008-2012 ба ҳайси муовини аввали директори МТМУ №8-и ноҳияи Исмоили Сомонӣ, солҳои 2012-2017 муовини аввали директори МТМУ №5, солҳои 2017-2020 директори муасисаси таҳсилоти умумии №3 ва аз 17 сентябри соли 2021 ба ҳайси директори МТМУ №51-и ноҳияи Фирдавсӣ кору фаъолият карда истодааст.

МЕЪРОСИ ПАДАР ХОҲӢ...

Бехуда нагуфтаанд, ки “Меъроси падар хоҳӣ касби падар омӯз”.

Искандар Исломович фарзанди маорифпарвари шинохта Ислом Давлатов мебошад, ки солҳои зиёд ба ҳайси муовини мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ кор кардааст ва ҳол дар нафақа

Муаррифӣ: Давлатов Искандар Исломович соли 1984 дар ноҳияи Варзоб таваллуд шудааст. Соли 2002 Техникикуми тарбияи Ҷисмонии шаҳри Душанбено ва соли 2007 Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистонро бо ихтисоси омӯзниори фанни таърих ва ҳуқуқ хатм кардааст. Забонҳои русӣ ва англisisiro медонад. Аъзои ҲХДТ буда, оиладор соҳиби се фарзанд мебошад.

соҳибмабулумот гардида, ба ҳалқу Ватани худ хизмати содиқона намоянд.

Яке аз муассисаҳои таълими ноҳия, ки дар ҷодаи таълиму тарбияи фарзандони вафодори Ватан омӯзгоронаш саҳми бе-андозаи худро мегузоранд ин муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №51-и ноҳия ба ҳисоб меравад. Муассисаи мазкур соли 1964 бо ду бинои ду ошёна ва 34 синхона ба истифода дода шуда, иқтидори лоиҳавии он ба-рои 920 нафар хонанда, дар як баст. пешбинӣ гардида буд.

баст, пешини гардида буд.
Айни ҳол бошад дар муассиса
1813 нафар хонанда, дар ду баст,
таълим мегиранд, ки ба онҳо
77 омӯзгорони пуртакриба дарс
мегӯянд.

Давлатов Искандар Исломович яке аз омӯзгороне мебошад, ки воқеан ҳам тамоми ҳастии худро дар роҳи таълиму тарбия насли наврас бахшидааст. Зиёда аз як сол мешавад, ки ин устоди чонфидо дар равияни таълиму тарбия роҳбарии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 51-ро бар уҳда дорад. Дар бораи фаъолияти Давлатов Искандар ман аз нафарони зиёд суханҳои таҳсиновар шунидам ва дер боз меҳостам аз кор ва фаъолияти ин устод аз наздик ошно шавам.

тарбияи насли наврас ба роҳбари муассиса ҷойнишинонаш ниҳсаҳми беандозаи худро мегузоранд. Алалхусусо Некбахшоева Зебуни со, Авазова Бикиялонон Алиев Маҳмадулло, Гул

шани Сайнозим зерине
рохбарии Давлатов Ислам
танд, ки муассисай таъсис
о ба яке аз муассисаҳонд
ия мубаддал гардонанд
ад, ки дар муассиса аъзомат
назар низ ҳастанд, ки барои
дам шудани хонандагон
иши содиқона менамоянд

ВАРЗИШ ГАРАВИ САЛОМАТЫ

“Варзиш – гарави саломатист” ва яке аз шиори хонандагони муассисаи мазкур ба



асту дар Маркази рушди истеъдодҳои ноҳия ба тарбияи насли наврас машғул аст. Ман, ки худ тарбиятдидаи МТМУ №28-и ноҳияи Фирдавсӣ мебошам аз захматҳои муаллим Исҳом Давлатов оғоҳ хастам.

Яъне, Искандар Исломович фарзанди муаллим асту дар фазои оилаи омӯзгор тарбия додааст ва ҳамин меҳри падарӣ буд, ки ўро ба ҷодаи омӯзгорӣ қашидааст. Сад шукур, ки омӯзгор дар ҳар як давру замон мақому мартабаи худро дар ҷомеа нигоҳ доштааст ва имрӯз низ давлату ҳукумат онҳоро қадр мекунад. Зоро омӯзгор шаҳсест тарбиятгар, таълимидаҳанда, бомаърифат ва шарафманди ҷомеа ба ҳисоб меравад. Агар вазифаи волидайн тарбияи ҳуби фарзандон бошад, пас бар души омӯзгор на танҳо вазифаи тарбия на-мудан, балки таълим ва омӯхтани илмҳои мусосир низ мебошад. Маҳз омӯзгор сабаб мегардад, ки шогирдонаш сатҳи баланди обурӯву эътиборро дар ҷамъият сазовор гардида, ҳамчун фарди комилу оқил ва

Ҳангоми ба саҳни ҳавлии муассиса ворид шудан ман утоқи роҳбари муассисаро пурсон шуда, ба наздашон рафтам. Устод маро бо як шевай хоси тоҷикона -хушомадед- гуфта, қабул карданд. Сипас, ман мақсади ташрифамро баён кардаму муаллим хеле хуш қабул карданд. Гуфтанд, ки ман каме бештар аз як сол бол дар ин муассиса ба ҳайси директор фаъолият дорам ва бо ҳамроҳи колективи ҳуд мекушем, ки сатҳу сифати таълиму тарбияро баланд бардорем. Натиҷаҳо ҳубанд, vale ҳоло қонеъкунанда нестанд. Зоро имконияти зеҳнӣ хонандагони мо зиёд аст ва танҳо мо омӯзгорон метавонем ин нишондодро баланд бардорем. Дар ин муддат ҳарчанди мо соҳиби “Ифтихорнома”-и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва “Сипоснома”-и Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбэро сазовор гаштем. Лекин фикр мекунам имсол низ бояд

Бояд зикр намуд, ки барои таълиму

Хусусан номи Сатторова Ҳурматой, омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик, Азизмуродова Соира, омӯзгори фанни математика ва Накубо-ва Шодибӣ, омӯзгори фанни суруд ва мусиқиро ногирифтада намешавад. Зеро онҳо ҳамарӯзандар таълиму тарбияи хонандагони сахмѓузоранд.

Саҳмгузаранд.

Маҳз кӯшишу ғайрати чунин омӯзгорони ботаҷриба сабаби он гаштааст, ки хонандагони ин муассиса дастовардҳои зиёдро соҳиб гаштаанд. Қобили зикр аст, ки хонандагони муассиса дар олимпиадаҳои фанӣ иштирок намуда, ба сегонаи беҳтаринҳо, аз рӯи натиҷаи ҷамъбости олимпиада, ворид шуданд ва соҳиби 13 медали ҷойҳои намоёнро ба даст оварданд. Аз ҷумла, Тағоева Тозагул, Олимова Ситора, Қурбонова Мадина, Абдуева Мавҷуда, Дилангези Хубоншоҳ, Сафарзода Оиша, Талбова Зевар, Файзова Мафтуна аз фанни забон ва адабиёти тоҷик, Умарова Сумая ва Исуфов Салимҷон, аз фанни забони англисӣ, Тошев Комил ва Гуломова Табассум, аз фанни таърих, Камолова

хонандагон обисӣ он гардид, ки дар ҳар як мусобиқаҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, ҷумҳурияйӣ ва берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гардидаанд. Масалан, Розиқов Муҳаммадрофӯъ, хонандай синфи 10^Б, ба намуди “бокс” машгӯл аст, Искандаров Қурбоналий - хонандай синфи 8^Г бошад ба варзиши намуди гуштин, Самири Баҳтиёр хонандай синфи 8^А ба варзиши намуди “унифайт”, Тағойбекзода Давлат ва Турсунов Шаҳром хонандагони синфи 9^Е ба намуди “ММА” дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳурияйӣ иштирок намуда, сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардидаанд. Яке аз хонандай пешқадами ин муассиса дар ҷодаи варзиш ин Давлатов Панҷшер- хонандай синфи 10^В ба ҳисоб меравад, ки ў дар мусобиқаи байнҷумҳурияйӣ аз рӯи намуди варзиши гуштини озод иштирок намуда, сазовори ҷои аввал гардид ва Парчами миллатро боло бардошт.

Габассум, аз фанни таърих, Камолова Мадина, Раҳматова Шафоат, Раҳимова Чамол, Қобилов Носир аз фанни асосхони давлат ва ҳуқуқ, Алидодзода Р., М. Шерова, аз фанни география, Абдуев Юсуф, Норов Муҳаммад аз фанни математика, Зафарзода Расул ва Шарипова Оиша, аз фанни физика, Нозимова Саодат ва Ашурова Малоҳат аз фанни химия, Мехронай Ориф, Абдуева М., Асадуллозода Муниса, Ситораи Сафарбек, Олимова Абдухалип, Абдусаломова Замира, аз фанни забони русӣ, дар олимпиадаҳои фанни сазовори ҷойҳои намоён гаштанд.

Ногуфта намонад, ки дар муассисаи мазкур гирандагони Стипендияи Президентӣ зиёданд, баҳусус Исуфов Салимҷон-хонандай синфи 11^А, Сафаров Мехроб-хонандай синфи 11^А. Амирҳоно-

ХУЛОСАИ СУХБАТ

Чанд лаҳзае, ки бо муаллим Искандар Исломович ҳамсуҳбатӣ кардам ў танҳо аз дастовардҳои шогирдонаш сухбат мекарду фикр мекардам, ки ба қавле курта-курта гушт мегирад. Ин аз он шаҳодат медод, ки дар асл ў соҳиби дили омӯзгор аст. Ин эҳсосотро танҳо омӯзгор метавонад дошта бошад. Зоро дастоварди шогирдаш ўро рӯҳбаланд месозаду ба қасбаш дилгармӣ. Аслан шуғл варзидан ба қасби омӯзгорӣ ин фидой будани шаҳсро далолат мекунад ва фикр кардам, ки муаллим Искандар Давлатов аз зумраи чунин шахсиятҳо мебошад.

Боқй ба онҳо барори кор ҳоҳонам!

Мино Шарифова - рӯзноманигор

Чомеан чаҳонро хатари терроризу экстремизм таи чанд даҳсола аст, ки ба ташвиш овардааст. Ҳарчанд давлатҳои имрӯзai дунё нисбати ин амалҳои номатлуб мубориза мебаранд вали, то ҳол таҳдидҳои он ҷомеааро ором гузашта наметаванд. Амалҳои террористиро дар ҷомеа гурӯҳҳои истифода мебаранд, ки меҳоҷанд ин ва ё он давлатро фасб намоянд ва ё низоми давлатдориро ба дasti худ гиранд.

Мо мебинем, ки террор яке аз воситаҳои асосию паҳнгаشتатарини муборизаи замони инқилоб ва аксулинқилобҳо ба шумор меравад ва ҷомеаро дар давраҳои модернизации сиёсии мочарогарой ва муқовиматҳои иҷтимоӣ қавӣ менамояд. Дар ин замон муҳим нест, ки аввалин шуда қадом ҷониб ва ё кӣ даст ба истифодаи зӯрии ғайриқонунӣ мезанд. Аҳамияти асосиро сатҳи муқовимати қувваҳои сиёсӣ ва маданияти сиёсии онҳо ташкил медиҳад. Чуноне ки таҷрибаи мамлакатҳои гуногуни олам нишон медиҳанд, дар ҳолати мазкур неруҳои террористӣ фақат кӯшиши нобуд намудани рақиби худро менамоянд. Терроризм дар инкишофи таърихии инсоният ҳодисаи нав набуда, ҳанӯз аз замонҳои қадим ба ин усул қувваҳои гуногуни сиёсӣ ва ҷамъияти барои ҳокимиият талош дошта, даст ба зӯри, даҳшат овардан ва тарсонидани одамон мезанданд. Қувваҳои гуногун террорро ҳамчун воситаи мубориза бар зидди рақибони хеш медонистанд. Ҳатто дар андешаҳои муҳаққиқони аҳди қадим, аз ҷумла Ксенофон террор дар мисоли воситаи самараноку мусбати мубориза бар зидди рақибон дониста мешуд. Аммо дар аҳди қадим мағҳуми «террор» дар маънои расмиаш истифода намегардид.

Барои ба ҳадафҳои сиёсӣ расидан аксаран ташкилотҳои экстремистӣ ба эътиқоди динни шахсон таъсир расонида,

шахрвандони гуногуни дунёро бовар кунониданӣ мешаванд, ки сиёсати давлатдорӣ бар зидди ақидаҳои динии онҳост. Чуноне, ки имрӯзҳо пайравон ва роҳбарони ТТЭ ҲНИ дар хориҷи кишвар қарор гирифта, сангӣ ма-ломат ба Тоҷикистон мезананд, ки гӯё ҳуқуқҳои диннии онҳо поймол мешаванд. Дар асл онҳо бо ҳар роҳу восита меҳоҳанд амалҳои ҷинояткоронаи худро паси парда монанд ва ба фаромӯшӣ раванд. Вале, шахрвандони Тоҷикистон хуб дар хотир доранд, ки ин афрод солҳои аввали соҳибиستикӯлини давлатро ба чи рӯзҳои саҳт қашиданд. Онҳо маҳз бо ҳар роҳу восита меҳоҳанд дини мубини

зулм, фишороварӣ, таҳқир ва паст задани шаъну шарафи инсон, хусусан гурӯҳҳои дигари этникӣ аз ҷониби ҷомеа ва давлат мумкин аст, эътиrozro ба вуҷуд оварад, ки он мумкин аст ба ифротгарӣ сабзида расад. Умуман таҳти мағҳуми «созмон ё ҳаракатҳои исломӣ» қувваҳои гуногунро фаҳмидан мумкин аст. Бархе аз ҷунин созмонҳо ва ҳаракатҳо хусусияти эктремистӣ дошта, фаъолияти онҳо дар аксарияти кишварҳои исломӣ мамнӯъ мебошад. Гурӯҳи дигари ҷунин созмон ва ҳаракатҳоро ҳизбҳо ва созмонҳои ташкил медиҳанд, ки дар арсаи ҳаёти сиёсии кишварҳои исломӣ озодона ва бо иҷозати қонун амал

бо дин рўйпўшкардашуадааст, ки бо зўран фасб намудани ҳокимият, халалдор кардани истиқполият ва якпорчагии давлат бо ин мақсад барангехтани душманий ва бадбинни динӣ равона карда шудааст, ки дар асл дини мубини Ислом инро намехоҳад.

Имрӯз ба ҳамагон маълум аст, ки иddaе аз дини поки ислом сўистифода намуда, даст бар қатли бузургону тифлони ноболиг мезананд, аммо дар асл аз аркон ва моҳияти ин дини пок боҳабар нестанд ё агар боҳабар бошанд ҳам онро на ба манфиати дин, чомеа ва аҳли он, балки ба манфиати нопоки хеш истифода мебаранд.

менамояд». Махсусан ин нуқтаро Асосгузори сулҳу Ваҳдат – Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалий Раҳмон дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олий иброз доштанд, ки масъалаи «мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм, хурофтпарастиву ифротгарой» ва ҳифзи манфиатҳои миллию давлатӣ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти идеологии мӯассисаҳои илмӣ ва сохтори марбути давлати дунیявӣ дониста мешавад. Имрӯз дар ҷаҳони ислом як қатор ҳизбу ҳаракатҳои ифротгарой дар заминиа эътиқодоти динӣ амалкунанда арзи ҳастӣ доранд, ки аз ҷониби қудратҳои ҷаҳонию минтақаӣ бо мақсади амалӣ соҳтани манофеи геополитикиашон ба кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистони тозаистикъол интиқол ёфта, имконияти дар оянда вайрон кардани мувозинати динию мазҳабӣ, вазъи сиёсии идеологӣ ва суботу амнияти ҷомеаро доранд.

Моро зарур аст, ки фарҳанги динию миллиамонро боло бардорем. Ба чомеа, ба хусус, ба ҷавононамон фаҳмонда тавониста бошем, ки бо тақлидҳои қур-қурона дунболи гурӯҳҳои ифротӣ нараванд. Вазъияти ғазои динии ватанамон ба ҳамагон маълум, ки давлат ва мардуми шарифи Тоҷикистон ҳама мусулмон буда, ба муқаддасоти динӣ ва дастуроти шариати ислом эҳтиром мегузоранд.

Бо ташаббуси Президенти Тоҷикистон китобҳои фаровони динӣ ба забони тоҷикӣ ва хати кириллӣ тарҷума шуда, дар дастраси мардуми мусулмони кишвар қарор дода шуд. Аз ҷумла тарҷумаси Қуръони Карим ба төъдоди хеле зиёд таҳия шуда, ба таври ройгон пешкаши мардуми мусулмони Тоҷикистон карда шуд. Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон дар минбари СММ оид ба покии дини муқаддаси ислом суханронӣ намуда, нисбат додани тероризм ва экстремизм (ифротгарӣ) ба ин дини муқаддасро бо қотеяят рад

намудааст.

Пешгири кардан аз ифротгарой яке аз омилхони муҳими ҳифзи ваҳдати миллӣ, суботи чомеа ва рушди давлати миллӣ мебошад. Дар шароити кунунӣ вазифаи ҳар як фарди ватандӯсту ватанпарвар, миллатдӯсту мусулмон, алалхусус ҷавонон, ки ҳамчун неруи асосии пешбарандга чомеа маҳсуб мейёбанд, аз он иборат аст, ки аз таълимоти гурӯҳҳои манфиатие, ки дини мубини исломро бо терроризм айният медиҳанд ва тундгароиро омили ҳифзи ислом муаррифӣ мекунанд, худдорӣ намоянд, зеро дар натиҷаи гароиш ба ин гуна ҳизбу ҳаракатҳои радикализму террористӣ ҳам ҷони худро аз даст медиҳанд ва ҳам сабаби аз байн бурдани ҷони ҳазорон на-фарони дигар мегарданд. Бояд ҳар як шаҳрванд, ҳар як фарди ин чомеа барои ҳифзи истиқолият ва якпӯрчагии кишвар талошвар-зад. Зоро ояндаи ҳалқу миллати тоҷикро бе маҷӯдияти давлати миллӣ тоҷикон тасаввур кардан ғайримонӣ аст.

Бо боварии комил аз мин-
бари баланд гуфта метавонем,
ки чавонони боғайрат, далер ва
сулҳоҳи тоҷик иродай матин до-
шта, на танҳо барои вусъатёбӣ,
балки роҳ ёфтани терроризм ва
ифротгарӣ дар марзу буми Ва-
тани азизи худ бо ҳарроҳу усул,
яъне ҳам амалӣ ва ҳам маънавӣ
мубориза ҳоҳанд бурд, ки ин ҳам
шаҳрвандӣ ва ҳам қарзи ватан-
дории мову шумост.

ТЕРРОРИЗМ, ЭКСТРЕМИЗМ ВА ХАТАРИ ОН БА ҶАҲОНИ МУОСИР

исломро барои ба ҳадафҳои но-
поки худ ноил шудан истифода
баранд.

намуда, барои бунёди давлат ва ҷомеаи исломӣ тибқи меъёрҳои шариатидора кардани соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъияти мубориза мебаранд. Аммо дар байни ҷунун ҳаракатҳо қувваҳои тундрав ва иртиҷои низ вуҷуд доранд, ки онҳо вазъни ҳаёти сиёсиву ҷамъиятиро дар ҳар як кишвар ҳалалдор намуда, барои расидан ба аҳдофи худ аз ҳеч гуна роҳу воситаҳо, ҳатто аз террор ва зӯроварӣ низ рӯ намегардонанд. Маҳз ҳамин гуна қувваҳои тундрав ва иртиҷои мебошанд, ки барои ба даст овардани аҳдофи сиёсии худ раванди осоиштаи ташаккул ва такомули ниҳодҳои демократӣ дар кишварҳои исломиро ҳалалдор сохта, кишварҳои исломиро ба вартай буҳронҳои гуногуни сиёсиву иҷтимоӣ тела

Дар марҳилаи ҳозира ҳадафи он идеологияе, ки ин идда меҳоҳанд миёни мардум паҳн намоянд, дар он зоҳир мебад, ки чавонони пуртакриба ва аҳли илмро ба худ ҷалб намуда, зери шиорҳои бофтау ҳаёли фирефтани таълимоти «ғӯё динӣ» онҳоро бар зидди ҳукумату давлат ва ҳатто аҳли хонаводай хеш гардонда, ба амалҳои низоъпастӣ, ифротгарӣ ва террористӣ, ки онро ба истилоҳ «қаҳрамонӣ», «фидокорӣ» меноманд равона месозанд ва меҳоҳанд бо инроҳ ба мақсадҳои душманонаи худ ноил шаванд, яъне нуфузу дастовардҳои миллиро то андозае паст зананд, аниқтараш супоришҳои пешвоён ва сарпарастони хориҷии худро иҷро намоянд.

Пешгирий кардан аз ифротгарой яке аз омилхой мухими ҳифзи ваҳдати миллӣ, суботи чомеа ва рушди давлати миллӣ мебошад. Дар шароити кунунӣ вазифаи ҳар як фарди ватандӯсту ватанпарвар, миллатдӯсту мусулмон, алалхусус ҷавонон, ки ҳамчун неруи асосии пешбарандаи ҷомеа маҳсуб мейбанд, аз он иборат аст, ки аз таълимоти гурӯҳҳои манғиятие, ки дини мубини исломро бо терроризм айният медиҳанд ва тундгароиро омили ҳифзи ислому муаррифи мекунанд, худдорӣ намоянд, зоро дар натиҷаи гароиш ба ин гуна ҳизбу ҳаракатҳои радикаливи террористӣ ҳам ҷони худро аз

даст медиҳанд ва ҳам сабаби аз байн бурданы чони ҳазорон на-фарони дигар мегарданд. Бояд ҳар як шаҳрванд, ҳар як фарди ин чомея барои ҳифзи истиқполият ва якпорчагии кишвар талош вар-зад. Зеро ояндаи халқу миллати тоҷикро бе мавҷудияти давлати миллии тоҷикон тасаввур кардан гайриимонк аст.

Бо боварий комит аз мин-
бари баланд гуфта метавонем,
ки чавонони боғайрат, далер ва
сулҳоҳи тоҷик иродай матин до-
шта, на танҳо барои вусъатёбӣ,
балки роҳ ёфтани терроризм ва
ифротгарӣ дар марзу буми Ва-
тани азизи худ бо ҳар роҳу усул,
яъне ҳам амалӣ ва ҳам маънавӣ
мубориза ҳоҳанд бурд, ки ин ҳам
шаҳрвандӣ ва ҳам қарзи ватан-
дории мову шумост.



Даҳсолаи байналмилалии амал - «Об барои рушди устувор, 2018-2028»

ОБ ВА ГУСТАРИШИ РУШДИ УСТУВОРИ ОН

(пешниҳод)

Чуноне ки оғоҳӣ дорем, 21 декабри соли равон Маҷмаи Созмони Милали Муттаҳид Даҳсолаи нави байналмилалии «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028»-ро вобаста ба ташаббуси навбатии Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллий, Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон, Ҷаноби олий, муҳтарам Эмомали Раҳмон қабул кард.

Хурсандибаҳш аст, ки ин ҷаҳорумин ташаббуси Сарвари давлат дар сатҳи байналмилали маҳсуб ёфта ва амалӣ мегардад. Муҳимтар аз ҳама, Қатъномаи навбатии Созмони Милали Муттаҳид дар таҳқим ва вусъат баҳшидани дастовардҳои Даҳсолаи байналмилали амалиёти «Об барои ҳаёт, 2005-2015» мусоидат намуда, обрӯи қишинари моро дар ҷаҳон хеле боло мебарад. Дар номаи табрикоти Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ба Президенти Чумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмон омадааст, ки Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028» дар сатҳи байналмилали мушкилоти зиёдеро дар идорасозӣ ва истифодаи босамари рушди устувори об ҳаллу фасл ҳоҳад намуд.

Имрӯзҳо вобаста ба ин да-

стоварди бузурги Тоҷикистон дар сатҳи байналмилали дар тамоми мақомотҳои иҷроияи ҳокимиyaти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту идораҳо, муассисаҳои таълими таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии қишинар қишини сории ҷаҳонӣ буда, дарои ҳамаиши сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ аст. Тӯли даҳ сол лоҳиҳаҷо қабул ва мавриди иҷро амал қарор мегиранд, ки ба некуаҳволии сокинони саёра нигаронда шудааст.

Ҳанӯз ҳам ҳатарҳои экологии вобаста ба об дар ҷаҳор гӯшаш олам ба инсоният хисорот ворид намуда, бар асари камбуди об милиёнҳо одамон дар фақру бенавоӣ ба сар мебаранд. Масоили рушди энергетикий дар қишинарҳои дорои заҳираҳои бузурги об ҳаллу фасли ҳудро наёфта, инсоният ҳанӯз ҳам нағавонистааст ин нерӯи бузурги табииро барои зиндагии гуворо истифода барад. Ташабbusҳои Чумхурии Тоҷикистон, ки ба ибтиқори Асосгузори сулҳу Ваҳдати

миллий, Пешвои миллат, Ҷаноби олий, муҳтарам Эмомали Раҳмон марбурт аст, метавонад ин масоили ҳаётин саёра моро ҳаллу фасл намояд.

Чумхурии Тоҷикистон, ки ташабbusҳои Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028» аст, месаҳад омӯзгорон, устодону мураббien, онҳое, ки дар тарбияи насли навини давронизи мамлакат саҳм мегузоранд, яке аз мубаллиғони ташабbusҳои Пешвои миллат Эмомали Раҳмон бошанд. Доир ба рушди устувор ва идораи маҷмӯи заҳираҳои оби маҳфилҳои илмӣ-амалӣ доир намуда, дар матбуоти даврони қишинар, мачаллаҳо ва садови симо чопи мақолаҳо ва барномаҳои маърифатиро созмон дижанд. Устодону коршиносон метавонанд мақолаҳои илмии ҳешро, ки ба ташабbusҳои созандони Пешвои миллат Эмомали Раҳмон, баҳусус вобаста ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028» баҳшидаанд, бо забонҳои ҳориҷӣ тарҷума карда, пешкаши оламиён гардонанд.

Пешниҳод менамоем, ки таваҷҷӯҳи устодону омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти томкатаӣ ва миёнаи умумӣ, миёнаи касби ва олии қишинар дар инъикоси воқеии Даҳсолаи байналмилалии амал «Об ба-



рои рушди устувор, 2018-2028» ба масъалаҳои зер нигаронида шавад:

– баланд бардоштани са-вияни дониши хонандагон ва донишҷӯён дар самти рушди устувор заҳираҳои обӣ;

– ташкили корҳои мус-тақилюни хонандагон донишҷӯён дар ин самт;

– дар соатҳои тарбиявӣ ва қураторӣ ва ҷаласаҳои фарҳангии сиёсӣ аз ҷониби хонандагон ва донишҷӯён маърӯзҳои пешкаш гардад;

– навиштани рефератҳо, корҳои курсӣ ва ҳатмнамоӣ (вобаста ба самти фаъолият) ва гайра бо истифода аз заковату донишни омӯзгорон;

– дар ин замина ташкили

озмунҳои маҳорати рассомӣ, газетаҳои деворӣ, соҳтан ва тасвири ҳар гуна манзараҳои табии худсоз аз ҷониби хонандагон ва донишҷӯён ва ҳавастмандгардонии онҳо;

– баргузории озмунҳо дар байни ҷаҳонон дар мавзӯи «Географии беҳтарин» вобаста ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028»;

– ташкил намудани барномаҳои телевизионӣ оид ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028» аз байни омӯзгорону хонандагон, донишҷӯён фаъоли муассисаҳои таълими;

– иштироки донишҷӯён дар олимпиадаҳои шаҳрӣ, ҷумҳурияйӣ оид ба Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028»;

– аз рӯйи имконот ташкил намудани саёҳат ба обанборҳои Роғун, Норак, Сарбанд, Қайроқум ва дигар неругоҳҳои ҳурду бузурги қишинар вобаста ба имконон дар мувофиқа бо соҳторҳои болой;

Ҳамзамон, муассисаҳои таълими вобаста ба амалӣ намудани таблиғи оммавии Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028» дигар ҷорӣ ҳориҷӣро низ ташкил ва баргузор менамоянд.

Фарҳод РАҲМАТУЛЛОЕВ -
сармутахассиси шӯъбаи
ташкилии вобаста ба амалӣ
дастгоҳи Раиси ноҳияи
Фирдавсӣ

Шеърҳо аз Назокати Ҳоҷӣ

(Дадобоева Ҳамроҳбӣ Ҳочибоевна)



РАВШАНЗАМИР

Эҳдо ба адаби шинохта Иzzатбеки Идизод
Чу шамшод қомати ту ҳам нагардад,
Дами пирӣ ба даврат гам нагардад.
Ба ту додаст Иллоҳӣ фазлу эҷод,
Суҳанҳои ширинат кам нагардад.
Ки сад соли дигар бошӣ ту бардам,
Нависам ман бароят шеър ҳар дам.

АХТАРИ САМО

Эҳдо ба шоири ҳалқии Тоҷикистон ва дорандои ҷоизаи ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Доро Наҷот
Туро додаст Ҳудовонд ҳикмату панд,
Забони ту шавад ширинтар аз қанд.
Ки бошӣ сарбаланд монанди ар-ар,
Бирезад аз забонат дурру гаёҳар.
Ба илҳомат бирезад ҳирманӣ зар,
Шавад равшан ба мисли моҳу аҳтар.

ШЕРМАРДИ ЗАМОН

Эҳдо ба Мурод Саидов-муҳофизи Пешвои миллат
Ҷони ҳудро монда зери ҳатар,
Ҳифз бинмундӣ ту Пешворо ба бар.
Гӯямат-Эй шермарди ин замон,
Буд, Ҳудоё, пушти ту додаст амон.
Доимо боши саломат, доимо боши ту шод,
Ростқавлу ростғӯй, эй ҷавони дилкушод.
Номи ту монад ба таъриҳи устувор,
Мераӣ раҳ некмарди бомурод.

4 ноябр дар Муассисаи давлатии «Боғи фарҳангиву фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ» ҷиҳати иҷрои қарори Раиси шаҳри Душанбе аз 01 ноябр соли 2021 №624, даври шаҳри фестивали қаннодӣ ва ҳалвопазӣ баргузор гардид.

Дар ҷорӯи ҳароҳарияту намояндагони мақомоти иҷрои ҳокимиyaти давлатии шаҳри Душанбе, вазорату идораҳо ва намояндагони

БАРГУЗОРИИ ДАВРИ ШАҲРИ ОЗМУНИ ҚАННОДӢ ВА ҲАЛВОПАЗӢ ДАР ПОЙТАҲТ

корҳонаву ширкатҳои қаннодӣ ва ҳалвопазии пойтаҳт иштирок намуданд.

Наҳуст меҳмонону иштирокчиёни фестивали аз номоши навъҳои гуногуни маҳсулоти қаннодӣ, ки дар даромадгоҳи Муассисаи давлатии «Боғи фарҳангиву фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ» аз ҷониби ҷоҳи ҳуҷири пойтаҳт ба маърӯз гузошта шуда буд, дидан намуда, ба намунаҳои беҳтарини онҳо баҳои баланд доданд.

Дар оғози ҷорӯи ҳароҳарияти Раиси шаҳри Душанбе Одиназода Дилшод суханронӣ намуда, зикр карданд, ки фестивали мазкур бо мақсади баланд бардоштани иқтидори истеҳсоли корҳонаҳои саноатии пойтаҳт, беҳтар намудани сифати истеҳсолоти ватаний, иҷрои банди 8 ҷадвали баргузории фестивали, намоиш, ид ва озмунҳои анъана ва ҳунарҳои мардумӣ дар Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021, ки санаи 30 декабря соли 2020 аз ҷониби Президенти Чумхурии Тоҷикистон тасдиқ гардidaast, инчунин ҷиҳати иҷрои ҳамин банди ҷадвали баргузории фестивали, намоиш, ид ва озмунҳои анъана ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2019-2021, ки бо қарори Раиси шаҳри

Душанбе аз 2 февраля соли 2021, №50 тасдиқ гардidaast, гузаронида мешавад.

Миллати тоҷик яке аз қадимтарин мардумони минтақаи Осиёи Марказӣ буда, дар ташаккули таамдудни ҷаҳонӣ бо мероси бои фарҳангии моддӣ ва гайримоддӣ мақоми шоиста қасб намудааст. Баҳусус дар баҳши омодасозии шириниву қаннодиҳои бонувони тоҷик маҳорати баланди қадбонуғӣ дошта, ҳони идонаи ҷаҳонҳои миллии тоҷиконро бидуни шириниҳои гуногуни болаззати омоданамудаи занону дуҳ-

тарони тоҷик тасаввур намудан ғайриимкон аст. Мардуми тоҷик дар омодасозии маҳсулоти қаннодиҳои ҳалвопазӣ таърихи куҳан дошта, дар тӯли ҳазорсолаҳо то имрӯз ташаккул ёфта истодааст. Ањанаи омодасозии шириниҳои миллиатамон бо зарфиятҳои хоси ҳуд, баҳусус аз лиҳози усули омода намудан ва истифодаи навъҳои гуногуни маҳсулот дар ҷаҳон беназиранд. Шириниҳои тоҷикон бо гуногуни ҳуд, ки навъҳои муҳталиф, аз қабили ҳамирӣ, ширӣ, мевагӣ ва ғайраро дар бар мегиранд, аз ҳамдигар тафовут доранд. Ин аст, ки фарҳангии омодасозии шириниҳои миллии тоҷиконро мебошад. Санъати омодасозии шириниҳои миллий, баҳусус ҳалво, кулчақанд, нишолло ва монанди инҳо дар байни сокинон шуҳрати хоса дошта, санъати тайёр намудани он дар ҳама минтақаҳои ҷумҳури паҳн гардidaast.

Баъд аз санҷишу азназаргузоронӣ голибони озмунӣ мазкур муйян карда шуда, дар фазои тантанавӣ ба голибон ва иштирокчиёни фаъол аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷрои ҳокимиyaти ҳокимиyaти давлатии шаҳри Душанбе диплому сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд.



ШАНБЕГӢ ДАР НОҲИЯИ ФИРДАВСӢ

4 декабря соли равон дар ҳудуди шаҳраку маҳаллаҳои ноҳияи Фирдавсӣ ҳашари дастҷамъона гузаронида шуд.

Ба ҳашари умумӣ қормандони дастгоҳи Раиси ноҳия, ташкилоту муассисаҳои сокинони шаҳраку маҳаллаҳои баромада, гирду атрофи биноҳои маъмурӯю истиқоматиро тозаю озода карда, ниҳолҳои ҳамешасабз шинониданд.

Аз мақомоти иҷрои ҳокимиyaти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ ба мо гуфтанд, ки ин кори ҳайр бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои Раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомали буда, минбаъд низ идома ҳоҳад ёфт. Зоро шаҳри Душанбе нигини Тоҷикистони азист аз тозагии гирду атроф аз ҳар як сокини он вобаста аст. Мо натанҳо сокини он, балки муарриғари пойтаҳти давлатамон ҳастем. Аз ин рӯ, дар ободии шаҳри азизамон саҳмгузор бошем.

Чашни “МЕҲРГОН”

“Меҳрғон яке аз куҳантарин ҷашиҳои мардуми ориёниҳад буда, гузаштагонамон онро ҳамчун ситоишу ниёши Мехр ё Митро ва рамзи аҳду паймон ва дӯстиву муҳаббати ойини меҳрпастӣ таъбир кардаанд. Меҳрғон иди ҷамъоварии ҳосили рӯёндаи деҳқон, иди фаровонӣ, шодиу нишот, дӯстию рафоқат, вахдату ягонагӣ ва меҳру садоқат аст.”

Эмомали Рахмон

Иди Меҳрғон яке аз ҷашиҳои қадимтарини фасли тирамоҳ ба шумор меравад, ки он дар баробари инкишофи қишоварзӣ ва ҷорӣ шудани тақвими деҳқонӣ ба вучуд омадааст. Ҷуноне, ки маълум аст Меҳрғон иди ҳосилот аст, ки дар рӯзи эътидоли тирамоҳ, яъне баробаршавии шабу рӯз дар оғози фасли тирамоҳ шурӯ мешавад.

Гузаштагони мо барои пешвози ҷаши Ҷуноне омодагӣ дид, ҳашарҳои умухихалӣ ташкил намуда, корҳои ободониро ба анҷом мерасониданд. Дар ин ҷаши Ҷуноне мардум либоси наъба бар намуда, ба сайру тамошо мебаромаданд ва инчунин ба дидорбинии якдигар мерафтанд.

Дар рӯзи Меҳрғон бомдодон шоҳи Сосонӣ тоҷи зебоero, ки нақши хурshed дошт, бар сар мениҳод, дар толори бузург менишаст, мардуми аз вилоятоҳо ҷоҳои дуру наздик омадаро мепазирифт ва ҳаджояшонро қабул менамуд.

Ҳоло ҳам ин ҷаши дар байнӣ зардуштиён шукуҳу ҳашамати пешинаи худро гум накардааст. Ҕашни Меҳрғонро дар бадали шаш рӯз бо риояи анъанаҳои бostonии ҷаши Ҷуноне таҷпил менамоянд, ки хеле аҷиб аст. Дар ин рӯз либоси наъба бар мегӯшанд, шодиву ҳарсандӣ мекунанд. Дар рӯи дастарҳони меҳрғонӣ оина, сурмадон, китоби Авасто мегузоранд. Дар болои хони меҳрғонӣ шарбат, гулоб, ширинӣ, сабзавот, анор, себ, ангур ва ғулҳои рангорон мегузоранд. Гузаштани ҷанд сикайи нуқра, санҷиду бодомуни писта ва дар зарфе оби ҳушбуи овширо риояи менамоянд. Дар атрофи хон шамъҳоро фурӯзон ва дар зарфе испанд дуд мекунанд. Агар дар ин рӯз тифле ба дунё ояд, номе барӯ мегузоранд, ки вожаи «меҳр» дар он бошад: Меҳрдод, Меҳрноз, Меҳрангез, Меҳрбону, Меҳрваш, Меҳрдӯҳт, Меҳрон, Меҳрубон, Меҳроб

Ба ҷаши Ҷуноне Меҳрғон истиқполият умри дубора баҳшид. Таҷилии иди Меҳрғон тибқи Қарори Ҳукumatи Ҕумҳурии Тоҷикистон аз 5-уми августи соли 2009 таҳти рақами 538, дар тамоми гӯшао канори қишварамон бо шукуҳу шаҳомати хоса ҷаши ғирифта мешавад. Ба истиқболи ин ҷаши пуршукуҳу паҳтакорон, ғаллакорон, бофу токпарварон ва ҷорӯдорон бо ғайрати зиёд меҳнат карда, барои пешрафти иқтисодиёти давлати тоҷикон саҳми арзанда мегузоранд.

Аслан “Меҳрғон” — қалимаи соҳта буда,

аз решai меҳр ва пасванди ҷамъосози — ғон соҳта шудааст. Пасванди — ғон дар баробари исми ҷамъ соҳтан боз ҳусусияти соҳибият ва ба маҳал вобаста будани ашёро ифода мекунад. Қалимаи Меҳрғон маъноҳои «меҳр», «соҳибони меҳр», «дорони меҳр», «меҳрбон» — ро ифода намуда, ба манзил ва ҷои меҳр ишора мекунад. Дар адабиёти гузаштагонамон ин қалима инчунин ҳаммамоҳои Офтоб омадааст. Меҳрғон маънои меҳру муҳабbat bастон, ҷамъи дӯстии рафоқат, бародariju ҳамдигарфаҳмиро низ ифода месозад. Дар истилоҳ Меҳрғон номи иди таъриҳӣ ва миллии мардуми ориёӣ аст. Пайдоши Иди Меҳрғон бо анъанаҳои парастиши Офтоб, нур ва гармӣ алоқа дорад. Дар замонҳои қадими таъриҳӣ ва даврони аввали пайдоши таъриҳӣ ҳаттӣ Ҳудои нур ва Офтобро Митро мегуфтаанд ва пайдоши ин идро таъриҳӣ-нигорони қадиму наъба ва мардумшиносону ғоҳшиносон ба ин ном алоқаманд донистаанд.

Иди Меҳрғон дар рӯзи шонздаҳуми меҳрmoҳ ҳамчун иди шуқronai Oftob ҷаши ғirifta мешудaast. Ba in maъno Masъudi Sādiy Salmon fārmudāst: Rӯzi meҳru moҳi Meҳrғon, Meҳr bifzoy, eъ nighori moҳeҳri meҳrubon! Meҳrғon, ҷaши on, misli idҳoi taъriҳi Navrӯz, Sada, Tirgon va fārihāz az qadimtarin idҳoi milli marдумi oriёnnāzad буда, ba jaғon din tāalluq nadorad.

Maъrufi Meҳrғonro boz az on dārk karдан māmkīn ast, ki dar tāriҳi sānati milli ačdodonamom surduhōi māvsmiūi mārosimii «Meҳrғoni buzurgh», «Meҳrғoni xūrd», «Meҳrғoni» mālumūi māshūr budāst, ki oҳāngҳoи onro ба Borbadī Marvazī nisbat medīxānd. Mutaasifona, bādī sadaī XVI du silsilasurduhōi naҳustin az bāyīn rafthaand va az «Meҳrғoni» chun ja gӯshāsози «Duvozdaҳmākōm» tanҳo nom mondaast. Dār adabiyeti nāvini toҷik asarxō dar vāsfi fāsli tiramoҳi zarrin bisērānd. Dar onҳo zebonhōi tabiat, zaҳmati mardi deҳxōn vāsfi shudaand, ammo maҳz ba idi Meҳrғon asarxō va ҳattto išoraҳo xele kamānd.

Ba ҳar surat ҷaши Ҷуноне Meҳrғon baroī mo iftixor ast, zero on moro ba қarnҳoи guzashtha mēbarad, kī az soҳibatāriҳi budani millat shāҳodat medīxād.

Зоироа A.- мудири ширхоргоҳ-кӯдакistoni №130-и ноҳияи Firdavsi



Суратхисоби рӯзнома:
Рақами суратхисоб:
20202972510020000334
К/с 20402972457071000000
МФО-350501707
ИНН-030011825
ФЧСК «Бонки Эсхата» дар шаҳri Dushanbe

«ОБУНА - 2021»

Мақомоти иҷроияи ҳокимиyaти давлатии ноҳияи Firdavsi бо мақсади иштило-тонии шаҳrvандon фаъoliyati rӯznomai «Furӯgi Firdavsi»-ro ба roҳ mondaast, ki on metavonad az faъoliyati in maқomot va naevonihoi noҳia sokinonro ogoҳ sозad.

Aхли қalami rӯznomai az ҳamaи onҳoe, kī to imrӯz moro daстgirī namudaand, sipoғsuzor буда, itminon dorem, kī digaron niz safi хонандagoni moro purra menamоянд.



Муассис:
Мақомоти иҷроияи
ҳokimiyaти давлатии
noҳia Firdavsi

Сардабир:
M. ШАРИФОВ

Тел: 233-60-32

Rӯznomai dar Vazorati
farhangi Ҕumҳuриi
Toҷikiстон taҳti raқami 85
ba қайд ғirifta shudaast.

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:
Усмонзода Ф. Б. - Раиси ноҳия,
C. Shukurova - muovinai Raисi noҳия,
C. Xatloni - шoир,
K. Fajzullozoda - direktori
našrieti «Шарқi ozod»,

Ҳамдардӣ

Ҳайатi эҷодии rӯznomai va kormandoni dastgohi Raисi noҳia az darzoguzashti barmaҳali sobiq Raисi noҳia Fajzullozoda Isupov saҳt anduхgin буда, ba pайvandonaш az dargohi Ҳudovand sabri chamil meҳoҳand.

Fajzullozoda Isupov dar vazifaҳoi gunoguni давлатӣ adei vazifa karدا, jaк e шахsияtҳoi шinoxta буд. Tai chand soli roxbariash dar vazifaҳoi Raисi noҳia худро chun farzandi sodeki Vatan niшon doda, dar obodii noҳiai Firdavsi saҳmi arzanda guzoшtaast. Pesh az ҳamai insoni xokso, roxbari chidдi va kordon буд.

Bigzor xonaи oxiratash rawshanу ҷoш biҳishit boшad. Zero ӯ insone буд, kī rostқavliro dӯst medoшtu digaronro ba on talқin mekarad.

Ёдат ба ҳайр boшad!

ОҒОЗИ НАШР:
8 сентябр
соли 2001

«Furӯgi Firdavsi»
ba хотири riояи
oziди suhan
mawoderi niz ba
tabъ merasonaд, kī
xiloфи nazaraш ast.

НИШОНӢӢ МО:
ш. Dushanbe, kӯchaи N.
Қaraboev 40

Rӯznomai dar našrieti
«Шарқi ozod» chon shud.

Teъdodi naшr:
600 nusxa.